

Чаҳон дар бораи Ўзбекистон

ТАКМИЛЁБИИ ҚОНУНГУЗОРИИ СОҲАИ ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР ЎЗБЕКИСТОН ДАР ЭЪТИБОРИ РАСОНАҲОИ АҲБОРИ ОММАВИИ АВРУПО

Дар сомонаи иттилоотиву таҳлилии «EU Political Report» мақолаи Вакили Олий Маҷлиси Ўзбекистон оид ба ҳуқуқи инсон (Мубудсман) Ферўза Эшматов, ки ба ислоҳоти соҳаи ҳуқуқи инсон дар мамлакати мо бахшида шудааст, чоп шуд, — хабар медиҳад хабарнигори АИ «Дунё».

Дар мақола ба ҳуқуқи маҳбусон эътибори махсус дода шудааст. Муаллиф таъкид менамояд, ки Сарқонуни Ўзбекистон ба шахсон, ки аз озоди маҳрум шудаанд, истифода аз ҳуқуқи муомилаи инсонпарварона ва эҳтиром ба шаъну шарафи шахсияти инсон дахлдорро қафолат медиҳад.

волоияти шаъну шарафи инсон ва мубориза ба муқобили азиятдиҳӣ дар мамлакат шаҳодат медиҳад, — кайд мегардад дар мақола.

самблеяи Генералии СММ мувофиқи Ҳуҷҷати факултативӣ ба Баённома бар муқобили азиятдиҳӣ ва дигар гуна муомилоти зишт, ғайринисонӣ ё худ муносибат ва ҷазое, ки шаъну шарафро поймол мекунанд, таъсис додани Механизми миллии превентивӣ (ММП) пешбини шудааст.

гоҳдошти шахсон ва муомила бо онҳоро дарбар мегардад. Тӯли солҳои 2019-2022 ва нимсолаи аввали 2023 беш аз 10.000 муроҷиати шахсоне, ки дар муассисаҳои аз озоди маҳрумкунӣ нигоҳ дошта мешаванд ва аз ҳешовандони наздику хомиятгарон (адвокатҳо)-и онҳо қабул шуда, таҳти назорат қарор гирифт. Ин рақамро аз он шаҳодат медиҳанд, ки ҳуқуқи маҳрумшудагон ва маҳбусон барои муроҷиат ба Омбудсман таъмин карда мешавад.

диҳӣ нисбати ходимоне, ки амали азиятдиҳиро содир кардаанд, пурзӯртар карда шуданд. Муқаррар гардид, ки нисбати ин ашхос набояд аз авфу омуризиш истифода бурда шавад.

КИШВАРЕ, КИ УСТОДОНРО ГИРОМӢ МЕДОРАД, ТАРАҚҚӢ МЕКУНАД

«Ба авлоди худ танҳо дониши имрӯз не, балки илми фардоро ҳам омӯзонед». Ниёи бузурги маърифатпарвари мо — Маҳмудхўҷа Беҳбудӣ басо ҳақ гуфтааст.

Таъриби кишварҳои рушдёфта нишон медиҳад, дар давлатҳое, ки меҳнати машаққатноки муаллимнорро бо маоши муносиб қадр мекунанд, барои тақмили ихтисоси онҳо сармоя ҷудо менамоянд, сифати таълим бехтар мешавад, дар ҷамъият пешрафт ба назар мерасад.

ва хидмат, аз ҷумла, бе ризоияти онҳо аз маоши хидматияшон барои мол ва хидмат нигоҳдоштани маблағ дар назар дошта мешавад.



Дар ноҳияи Намангони Нав ҳам корхонаҳои мавҷуданд, ки баробари бо шуғл таъминкунии аҳоли ба рушди иқтисодии ноҳия низ ҳиссаи муносиб мегузоранд.

Дар вилояти Қашқадарё эътибор ба парвариш ва афзалии сафи чорво калони шохдор, ки ба зоти наслдори ин навъ мутааллиқ аст, назар ба солҳои пешин меафзояд.

ЭЪТИБОР БА ЗОТҲОИ ХУШНАСЛИ ЧОРВО МЕАФЗОЯД

Аз ҷумла, дар ноҳияи Китоб хоҷагии фермерии «Дўстбой чорво» амал мекунад, ки маҳз ба парвариш ва густариши чорво калони хушнасли машғул мешавад.

Шариф ХАЛИЛ, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Қашқадарё.

ЖУРНАЛИСТОНУ БЛОГЕРҲО ДАР НОҲИЯИ СӢХ

Ин сафари матбуотино бахши вилояти Иттиҳодияи журналистони Ўзбекистон барои як гурӯҳи чорҷаҳонафари журналистони блогнависон ба ноҳияи СӢх ташкил намуд. Онҳо даставвал аз ҷамоати шаҳрвандони маҳаллаи Ленбург дидан карданд.

Раиси бахши вилояти ИЖУ Муҳаммадҷон Обидов тазаккур дод, ки ин ҳодисаи гуворо барои онҳо «Аз нӯги хамир — фатир» буд. Зеро зимни ташрифи пешаки диданд, ки бо қарори Президент «Дар бораи тадбирҳои рушди ҳамҷониби иқтисодиву иҷтимоии ноҳияи СӢх вилояти Фарғона дар солҳои 2020-2021» ноҳия қуллан намои худро дигар кардааст ва шаҳраку дехоти зиёди он хеле ободу зебо шудааст.

гирифтааст. — Пеши рӯ шумо ду ҳавзи захираи об бо ғунҷиши 500 метри мукаббро мебинед. Ба ин ҳавзо об аз даҳ чашмаи рӯди «Обишир» омада мерезад, ки бидуни истифода аз манбаи барқ сурат мегардад.

сари пулти электронӣ шаш-ҳафт нафар ба кор масруфанд, — изҳор намуд М. Аҳмедов.

(Давомаш дар сах.2)

(Аввалаш дар сах. 1).

Бозид аз филиали корхонаи дўзандагии «Фаргона Асиана», воқеъ дар деҳаи Сариканда, ки худуди сад нафар занону духтарони маҳаллиро ба кор таъмин кардааст, инчунин ташир ба чанд ҳавли маҳаллаи Зармиёни ҷамоати шаҳравандони Ҳазрати Али ба ҳозирон таассуроти хуб боқӣ гузошт. Мумфарш шудани роҳҳои дохилӣ, насби симҷӯҳои нави симинтӣ, ҷароғон шудани кўчаҳо ва бо оби ошомиданӣ таъмин гардидани сокинони он, ки бо сайё ва талошҳои бевоситаи раиси ин ҷамоат, Суб-



# ЖУРНАЛИСТОНУ БЛОГЕРҲО ДАР НОҲИЯИ СЌХ

ҳонҷон Нишонов ба даст омадааст, меҳмонхоро хушол намуд.  
– Ноҳияи мо аз ҷаҳор тараф дар иҳотаи Қирғизистон воқеъ гаштааст. Теъдоди аҳоли ба ҳаштоду дуним ҳазор нафар афзуда, онҳо дар 27 ҷамоати шаҳравандон мустақар мебошанд. Мо аз Президент барои тавачҷуҳ дар рушди ноҳиямон хеле сипосгузorem, – зими мулоқот гуфт ҳокими ноҳия Саидбахром Саидмўсов.  
Вай афзуд, ки дар ноҳия то се соли пеш ҳатто хишти оддӣ истеҳсол карда намешуд ва онро аз шаҳру ноҳияҳои дигар мекашониданд.  
– Ҳоло дар худуди шифохонаи маҳаллаи ноҳия чанд бинои иловагӣ қад рост намулдаст, ки бо дастгоҳҳои замонавии тиббӣ мўҳахаз ва аз шароитҳои мусоид бархурдор мебошанд. Дар ивази 12 миллиард сўм дастгоҳҳои тиббии замонавӣ харидорӣ ва ба ин шифохона интиқол ёфтааст. Аз маркази вилоят пизишкони гуногунсоҳа – уролог, гинеколог, стоматолог, кардиолог ва амсоли он давра ба давра ба ноҳияи Сўх омада, ба беорон хидмати тиббии роғон мерасонанд, – зикр намуд С. Саидмўсов.

Сохта шудани пули нави болои рўдхонаи Сўх дар ивази 5 миллиард сўм барои аҳолии маҳаллаҳои Боло ва Поёни ҷамоати шаҳравандони деҳаи «Шарқобод» дастовези хеле хуб дар ин се соли охир арзёбӣ гардид. Инчунин маълум шуд, ки дар айни ҳол худуди 70 дарсади кўдакони ноҳия ба кўдакитонҳо қалб карда шудаанд. Барпо шудани чанд бинои наву замонавӣ, ташкили кўдакитонҳои хусусӣ ва шарикӣ хусусиву давлатӣ ва амсоли он мусоидат намулдаст, ки кўдакон дар шароити хуб соғор ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд. Ҷаҳор мактаби таълимоти умумӣ реконструкция гардида, дар маҳаллаи «Офтобру» ба ивази 12 миллиард сўм бинои мактаби нав сохта шудааст.  
– Таълиму тадрис дар муассисаҳои таълимоти умумӣ, мактабҳои ихтисосно ва коллеҷу литсейҳо дар кулл ба забони тоҷикӣ сурат мегирад. Ин мусоидат менамояд, ки фарзандони мардум ба забон ва фарҳанги худ содиқ бимонанд ва онро амиқ омўзанд. Се соли пеш роҳбари давлат барои ҷавонони Сўх, ки муассисаҳои таълимиро хатм кардаанд, квo-

та ҷудо намуд ва аз ин тарик садҳо нафар ба дошиғоҳову донишдадаҳои кишвар дохил шуданд. Имсол имтиҳонҳои дохилшавӣ дар худ Сўх гузаронида шуд, – иброз намуд ҳокими ноҳия.  
Ба таъкиди С. Саидмўсов дар маҳаллаи Сари Бозорча кўшода шудани маркази касбомўзӣ имкон фароҳам овард, ки як гурўҳ ҷавонони бекор тавассути мутахассисон соҳиби касби дилхоҳи худ шаванд.  
– Дар яке аз минтақаҳои ноҳия мо ба истеҳсоли заъфарон шурў намудем. Дар он ҷо сад нафар мардуми маҳаллӣ ба кори доимӣ ва мавсимӣ таъмин карда шуданд. Бо кўмаки ширкати дорусозии «Сумайякс-порт» низ ба хоҳиш ёфта ни сафи бекорон муваффақ гардидем, – меғўяд ҳоким.  
Мавзёҳои Қайроқ ва Чавпага мавриди обёрӣ қарор гирифтанд.  
300 гектар майдон барои парвариши ниҳолҳои тут ихтисос хоҳад ёфт. Аллақай 58 гектари он ба тўзур табдил дода шуд. Ғайр аз ин, дар 1 ҳазору 448 гектар замин буттаҳои тамашк ё малина, дарахтони pista шинонидаву парвариши меёбанд.  
Ходимони ВАО пурси-

данд, ки чаро ҳанўз аз волидайнӣ тифлакони дар таваллудхонаи вилоят таваллудшуда зими убури марзи байни ду кишвар шиносномаи хоричӣ талла карда мешавад, инчунин чаро истифода аз АЙДи-карт ҳангоми убури марз ҷорӣ нашудааст, чаро ба ноҳия аз роҳи заминӣ шаҳравандони кишвари сеюм ташир оварда наметавонанд?  
– Мо доир ба ин масъалаҳо ба марказ тақлифу дархостҳои сокинони ноҳияро ироа кардаем. Менамояд, ки шаҳравандони Қирғизистон ҳангоми убури марзи ноҳия аз АЙДи (ID)-карта истифода мекунанд. Аммо аз чунин имконият сокинони Сўх маҳрум ҳастанд. Гузашта аз ин, сармоягузори хоричӣ, сайёҳон аз кишвари сеюм танҳо тавассути ҳавопаймо метавонанд худро ба Сўх расонанд, ки боиси нигаронихост. Дарҳақиқат, ин масъалаҳо ҳанўз дар зудтарин фурсат ҳаллу фасл карда шаванд, – гуфт С. Саидмўсов.  
**Мирасрор АХРОРОВ, мухбири «Овози тоҷик».**  
Вилояти ФАРҶОНА.

# МУШКИЛИҲО ЗИЁДАНД, АММО...

**Дар ҷамоати шаҳравандони маҳаллаи «Фелон»-и ноҳияи Шаҳрисабз дидору мулоқоти сайёре бо ширкати раҳбарони ҷаҳор идораи ҳуқуқии ин ноҳия баргузор гардид ва даҳҳо мушкилӣ марбути зиндагии бошандагони ин қаламрав баррасӣ шуд.**

Хабарнигори рўзномаи «Овози тоҷик» низ дар мулоқоти мазкур ширкат варзида, шохиди суҳбатҳои қушоиди мардум ва раҳбарони идораҳои бонифузи ноҳия шуд. Шўҳрат Узоқов, сардори шўъбаи адлия, Анвар Қажорров, директори маркази хидматрасонии давлатӣ, Маърифат Исмоилова, мудирони хадамоти давлатии сабти ҳолатҳои шаҳравандон ва сарҳуқуқшиноси маркази хидматрасонии ҳуқуқии ноҳия аз мушкилот ва дардҳои бошандагони ин маҳал воқиф гаштанд.  
Шўҳрат Узоқов гуфт, ки ин идораҳои ҳуқуқӣ ба 57 ҷамоати шаҳравандони маҳаллаҳои ноҳия рафта, чунин мулоқот баргузор мекунанд ва муаммоҳои рўзгори мардумро дар доираи салоҳияти қонун ҳаллу фасл мекунанд.  
Дар ин суҳбат ахли маҳаллаи «Фелон» аз муаммоҳои рўзгори худ сухан гуфтанд ва аз раҳбарони идораҳои мазкур дар ҳалли саривақтии мушкилот кўмак хоҳанд. Аксарӣ дардҳои мардум чанбаи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дошт. Чандин бонувони мўқими маҳаллаи «Фелон» шикоят карданд, ки дар оила фарзандони бемор ва малўл доранду

даромади хонаводагӣ ҳатто ба таъабот ва харидани дорувор кифоят намекунад. Аммо идораҳо дар сабти расмии кўмакпулиҳо таъхир ва ҳатто мусоидат наметавонанд. Сокинони ин маҳал Мўҳайё Валиева гирён ва бо алам шикоят кард, ки шавқараш гирифтори беоронӣ рўҳист – 20 сол боз мариз аст. Вай барои таъмири манзили зисти худ, ки ба гуфтааш хеле хароб аст, ҳатто ба «Қабулхонаи Президент» ҳам шикоятнома ирсол дошта, кўмак наметавонад. Як ҳайати босалоҳият барои тафтиш омада, маҳалли зисти ўро омўхтаанд ва ваъдаи кўмак карда, бо ҳамаи нопадид гаштанд, яъне муаммои рўзгори ў ҳаллошуда боқӣ монд.  
Раиси ҷамоати шаҳравандони маҳаллаи Фелон Сафармурод Ҷабборов аз чандин мушкилӣ ёд овард, ки бо вучуди мурочиати чандинқарата ҳаллу фасл намегарданд. Ў аз ҷумла гуфт, ки мактаби рақами 58-уми деҳа, ки аз қадимтарин ва мўътабартарин масканҳои илму маърифати музофот ба шумор меравад, аз соли 2019 ба ин сў таъмири ҷорӣ нашудааст ва ҷаҳор сол боз бидуни тайёрӣ ба соли хониш шогирдонро қабул мекунанд. Ҳолати ногувори мак-

таб ба рўҳияти хонандагон ва устодон таъсири манфӣ мерасонад. Дар мактаби рақами 1-ум бошад, майдончаи варзишӣ комилан сангзор аст ва маъмурияти мактаб барои мумфарш, ё бетонпўш сохтани он дармондаанд. Ҳуқумати ҷумҳурий сайё дорад сифати таълимиро боло барад, аммо бидуни ҳалли чунин мушкилот оё метавон ба ин муваффақ шуд? Ба гуфтаи ў, муассисаи томактабии рақами 22-юми деҳа то ҳанўз беоб аст. Сафармурод Ҷабборов гуфт, ки мурочиати чандинқаратаи кормандони ин муассиса ва раиси маҳалла ва худмо то кунун бенаҷиҷ аст.  
Устоди забон ва адабиёти тоҷикӣ мактаби рақами 58 Рўзбӣи Курбонов гуфт, ки дар мактабашон хонандагон дар ду баст таълим мегиранд. Аммо дар тирамоҳи зимистон зуд шом мешавад ва хонандагон то расидан ба манзили зисти худ дар торикӣ мемонанд. Ин ҷо кўхистон, ки ҳаст, ҳайвоноти ваҳшӣ ба мисли хирсу ногуи шағол зуд-зуд тавишӣ эҷод мекунанд. Аз ин лиҳоз, дарсро бояд дар як баст ташкил кард, то амнияти шогирдон таъмин гардад. Рўзбӣи Курбонов боз аз як мушкилӣ ёдовар гашт, ки ин ҳоло ба тамоми мактабҳои таълимиро ба забони тоҷикӣ ҷумҳурий даҳдор мебошад. Яъне китобхонаҳои дабистон ва маҳалла китобҳои бадеии тоҷикӣ надоранд. Дар як мулоқот бо ҳокими вилояти Қашқадарё ин мушкилро матраҳ намуданд ва ў ваъда дода буд, ки агар

китобҳои тоҷикиро пайдо созанд, ҳуқумат маблағашро пардохт менамояд. Ба гуфтаи ин омўзгор, онҳо 1500 номгўй китобро, ки наشري ҷопхонаҳои ҷумҳурий аст, ба деҳаи Фелон овардаанд, аммо маблағи онро пардохта наметавонанд. Рўзбӣи Курбонов гуфт, ки ин маблағ (6 миллион сўм)-ро ногузир аз ҷайби худ пардохтааст, то назди наشريёт қарздор ва шармсор намонад.  
Шўҳрат Узоқов, сардори шўъбаи адлияи ноҳия гуфт, ки ҳар як мушкили бошандагони деҳаи Фелон, ки имрўз шунида шуданд, дар доираи салоҳияти қонун ва имконоти ҷаҳор идорае, ки ҳоло бо мардум дидору мулоқот доранд, ҳаллу фасл хоҳанд гашт. Ҳамчунин аз мавҷудияти як қатор муаммоҳои дигар, ки марбути идороти мухталиф ҳастанд, онҳоро огоҳ хоҳанд сохт. Ба таъкиди ў, мушкилоти рўзгори мардуми Фелон батадриҷ ҳал мешаванд ва ҳоло ин мавзёе назар ба даҳ соли пеш хеле пешрафт кардааст, роҳҳои дохилӣ берун аз он мумфарш мебаранд...  
Дар поёни ин дидору мулоқоти сайёи мудирони хадамоти давлатии сабти ҳолатҳои шаҳравандони ноҳия Маърифат Исмоилова ба се оилаи ҷавони деҳа, ки ба тозагӣ издиёҷ кардаанд, гувоҳномаҳои сабти никоҳи онҳоро супорид.  
**Шариф ХАЛИЛ, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Қашқадарё.**

# МОШИНИ ПАРТОВКАШОН БАРОИ ҚАРШӢ

**17 адад мошини тамғаи «ИСУЗУ», ки барои қашондани партовҳо омода шудаанд, дар асоси лоиҳаи махсуси Бонки осийёии рушд ба таври имтиёзноқ харидорӣ гашта, ба шаҳри ҚаршӢ – маркази маъмурии вилояти Қашқадарё интиқол ёфтанд.**

Мошинҳо ба коргоҳи дорой масъулияти маҳдуди «Қашқадарё экотранс» ба таври тантанавӣ супорида шуданд.  
Айни ҳол дар саросари кишвар «Моҳонаи ободонӣ» эълон шуда ва

он то 30-юми август соли ҷорӣ идора хоҳад ёфт. Дар чунин моҳи муҳим ба вилоят супорида шудани ин мошинҳо як амали саривақтӣ аст ва техникаи мазкур минбаъд барои ободӣ ва тозагии шаҳри ҚаршӢ хидмат хоҳанд намуд.  
**Мухбири «Овози тоҷик».**

# ТОҶИРОНИ ҶОПОН ДАР ФАРҶОНА ШАҲРАКИ ТИББӢ МЕСОЗАНД

**Ҳокими вилояти Фарғона Хайрулло Бозоров роҳбари ширкати NAGAI Clinic Коҷи Нагаиро ба ҳузур пазируфт. Онҳо дар бораи татбиқи лоиҳае гуфтугў карданд, ки бунёди шаҳраки муосири тиббӣ солимагардонӣ дар шаҳри Фарғонаро мадди назар дорад.**

Маълум шуд, ки дар таркиби шаҳрак барпо намудани 11 намуди клиника, 2 дорухона, 20 муассисаи солимагардонӣ, маркази омўзишии тарзи ҳаёти солим ва таълими тиббӣ, барои барқарор намудани саломатӣ варзишгоҳҳо ба нақша гирифта шудаанд. Арзиши ибтидоии лоиҳаи ин шаҳраки тиббӣ солимагардонӣ 8,72 миллион доллари амрикоиро ташкил мекунанд.  
Дафтари матбуоти ҳокимият хабар медиҳад, ки дар рафти вохўрӣ ёддошти ҳамкорӣ оид ба татбиқи лоиҳаи мазкур ба имзо расид.  
Ин шаҳраки тиббӣ солимагардонӣ яқчо бо «Shogun city»-и ширкати ҷопонии «Micasdo Development», ки сохтмони онро дар майдони 3 гектари «Экошаҳр» ва дар ивази 15 миллион доллари амрикоӣ оғоз кардааст, меҳмонхона ва тарабонаҳо-ро низ дар бар мегирад ва муштарақан дар ин ҷо шўқӯи тозаеро касб хоҳанд кард.  
Инчунин дар мулоқот бо роҳбари ширкати мазкур Оқуда Такефуми ҷараёни сохтмони маҷмааи «Fergana Shogun» низ баррасӣ шудааст. Роҳбари ширкати «Micasdo Development» гуфтааст, ки дар ҷараёни таҳияи лоиҳаи сохтмони маҷмааи шумораи хўраҳо дар қисми меҳмонхона аз 60 то ба 100 адад расонида шуда, иқтидори нуқтаҳои савдо ва хўроқорӣ хеле васеъ мегардад.  
**Мирасрор АХРОРОВ, мухбири «Овози тоҷик».**  
Вилояти ФАРҶОНА.



Ба истиқболи 32-юмин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Ўзбекистон

# ШУКРОНАИ ЗИНДАГИИ ЧУН ҚАНД КУНЕМ...

**Дар асоси Қарори сарвари давлат «Дар бораи тайёрии баргузори намудани ҷашни 32-юмин солгарди Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Ўзбекистон» дар вилояти Самарқанд низ қорҳои лоиқи таҳсин оғоз ёфтанд.**

Ҳоло дар арафаи истиқбол аз ҷашни 32-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ ҳар як сокини худогоҳу меҳанпараст бо нишони шўғурзорӣ аз ҳаёти фаволияти гуногунҷабҳаи худ дар ин давраи худсозиву ватансозии натиҷагирӣ мекунанд.  
Даврони истиқлоли кишвар ба мардуми саодатёри Самарқанди кўхану ҳамешаҷавон шароит фароҳам овард, ки дар бунёди Ўзбекистони Нав саҳмгузор бошанд. Таҷрибаи даврони соҳибистиқлол ба мо шиноҳии арзишҳои олии Ватану ватандорӣ, аргўзорӣ ба мўқаддасоти миллату давлатдорӣ, азму талошҳои фидокоронаи расидан ба истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро омўхт. Маҳз ба шарофати истиқлол имрўзо бо саҳми мақомоти маҳаллӣ, тадбиркорони ватандўст ва дигар шаҳравандони саховатпеша аз марказҳои маъмурии шаҳру ноҳияҳо то дурдас-тарин рустоҳои вилояти Самарқанд ободонию дигаргунчию азим мушоҳида мешавад. Дар доираи дастури супоришҳои сарвари давлат ҳар сол иншооти гуногуни замонавӣ, роҳу пулҳо, боғу гулгаштҳо, мактабу муассисаҳои таъаботи, манзилиҳои истиқоматӣ бунёд мегарданд.  
Танҳо соли равон Президенти мамлакат се маротиба ба Самарқанди бостонӣ ташир оварда, ба навсозӣ ва агулгулшўқуфии он

саҳм гузошт. Далели раднопазири ин гуфтаҳо бунёди маҷмўаи «Шаҳри абадӣ», фурудгоҳи байналхалқӣ, боғи дўстӣ дар тали Ҷўпонато ва ғайра мебошанд.  
Ҳоло шаҳраки зебо ва дилнишине дар назди маҷмўаи Имом Бухорӣ қад афрохта, ба зиёратгоҳи мўсалмонони олам табдил меёбад.  
Бо ташаббус ва ҷонибдорӣ сарвари давлат дар соҳили рўди Зарафшон шаҳраке бо номи Ширин бунёд хоҳад шуд.  
– Мо кўшиш намудем, ки тибқи дастури супоришҳои Президенти мўқтарам Шавкат Мирзиёев барои сокинони ҳар як гузару деҳа шароити мўҳайё созем, то ки онҳо эҳтиёҷи ҳешро аз маҳалла набаромада қонеъ гардонанд, – гуфт ҳокими ноҳияи Самарқанд Сирочиддин Усмонов. – Дар 97 ҷамоати шаҳравандони ноҳия бунгоҳҳои тиббӣ, мактабу кўдакитон, нозирони қорҳои дохилӣ ва аз ҷама муҳимаш, ма-

Дар ноҳияи Пахтакори вилояти Чиззаҳ тавассути ба роҳ мондани истеҳсоли нави шампинони замбурўғ ва биоғумус дар шароити хонақорӣ хоҳиши аҳоли ба даромади иловагӣ зиёд мегардад.  
Ақбарали Ҳайитов яке аз онҳоест, ки дар ин самт соҳибкорӣ оилавино ба роҳ мондааст. Ў соли гузашта бар ивази 33 миллион сўмина воми имтиёзноқ дар 8 метри мукааб майдон парвариши кирми сурхи калифорниро оғоз намуда буд. Алҳол истеҳсоли онро зиёд карда, ба харидорон 100-150 тоннагӣ биоғумус расонда медиҳад.  
**Дар сурат: истеҳсоли биоғумус дар шароити хона.**  
**Суратгир: Ҷ. ЁРБЕКОВ (ЎЗА).**

# Дар арзҳои дўстӣ ЭҲТИРОМ БА АСОСГУЗОРИ МАҲАЛЛАИ ЯҲУДИЁН

**«Моше бин Илё Абулхайр Калонтар ва замони ў» ном дошт анҷумани фарҳангӣ, ки дар доираи Ҳафтаи мероси яҳудиёни Бухоро бахшида ба 200-солагии соҳибҷашн гузаронида шуд.**

Ба ин муносибат аз хориҷа меҳмонон ташир оварданд.  
Онҳо зиёрат ва ҳоқҳои гузаштагони хеш, ҷойҳои қолиби эътибори шаҳри бостониро тамошо карданд.  
Ҷамъабасти анҷумани фарҳангӣ дар осорхонаи кишваршиносии шаҳри Самарқанд, ки замоне манзили Калонтаровҳо буд, баргузор шуд.  
Роҳбари Ҳазинаи ҷамоатии бозомўзии мероси яҳудиёни Бухоро ба номи Исҳоқ Мамашев ва сардабири ҳафтаномаи «Бухоро таймс» Рафаел Некталов ба ҷарабӣ ифтихоҳ бахшида, таъкид кард, ки Моше бин Илё Абулхайр Калонтар аз асосгузори маҳаллаи яҳудиёни Бухоро дар шаҳри Самарқанд буд. Маҳз ў тавонист бо қордонӣ ва дилёбӣ бо кўмаки дўсташ Иброҳимҷони қорчаллон соли 1842 аз амири Бухоро дар шафоти даҳ таноб замин харид ва ба маҳаллаи яҳудиёни Бухоро дар шаҳри Самарқанд асос гузорад.  
Инчунин, хизмати сулолаи Калонтаровҳо барои ободу зебо гардидани Самарқанд хеле қад-

Қашқадарёи маънавият  
Худованд кунем,  
Шўқроинаи зиндагии  
чун қанд кунем...  
**Зоҳир ҲАСАНЗОДА, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Самарқанд.**

**Ҷ. ЗОҲИР, вилояти Самарқанд.**

Дар кӯчаи Юсуф Отабекови шаҳри Андиҷон ба сохтмони маҷмӯи замонавии тарҳи ба худ хоси варзиши шурӯъ намуданд.

Маҷмӯи мазкур, ки аз ҷониби бинакории ЧММ «Хон» бунёд мегардад, имкони гузаронидани мусобиқаҳои спортивӣ ва шугравзӣ бо намудҳои гуногуни варзиширо дорад.

Ин ҷо гузаронидани як қисми бозиҳои гуногуни чемпионати ҷаҳон, ки соли 2024 дар мамлакати мо аз рӯи футбол баргузор мегардад, дар назар аст.

Аз ин рӯ, ба корҳои сохтмон, шароити қулайӣ, ки бояд ба андозаи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бошанд, эътибори ҷиддӣ медиҳанд.

Дар сурат: дар маҷмӯи варзишии шаҳри Андиҷон.

Суратгир: З. УМУРЗОҚОВ (ЎЗА).



Стратегия «Ўзбекистон – 2030»

## ДАР ЎЗБЕКИСТОН ДАРОЗУМРӢ БА 78 СОЛ МЕРАСАД

**Равшан аст, ки солҳои охир ба беҳбуди фаровонҳои ҳаёти аҳоли, ҳифзи саломатии ӯ эътибори махсус дода мешавад. Бинобар маълумоти оҷонсони омор то 1 январи соли 2022-юм дарозумрии миёнаи аҳолии Ўзбекистон 73,8 сол будааст. Ин нишондиҳанда дар аввали соли 2021-ум 73,4 солро ташкил мекард.**

Ҳоли ҳозир дар доираи Стратегия «Ўзбекистон – 2030», ки ба муҳофизати ҳаёти ва беҳбудии аҳоли мусоидат мекунад, давомияти умри инсонро ба 78 сол расонидан пешбинӣ мегардад. Ҳамчунин ҳаҷми маблағи солонае, ки аз бӯча барои тиббиёт ҷудо карда мешавад, бояд 2 баробар зиёд карда шавад, 2,5 баробар коҳиш додани марги бармаҳал бинобар касалиҳои саратон, рағҳои хунгузари дил, диабет, роҳи нафас ва сирояткунанда, аз ҷумла дараҷаи бемории силро аз 34 нафар нисбати 100 ҳазори кунунӣ қатъиян кам кардан дар назар дошта шудааст.

Баробари ин дар лоиҳа ба аҳоли боз ҳам наздик кардани хидмати аввалияи тиббӣ пешбинӣ мешавад. Барои ин дар ҳафт соли оянда 700 поликлиника сохта, 28 ҳазор кати беморӣ ва барои 16 ҳазор шифокор ҷойи кор фароҳам оварда хоҳад шуд.

350 ҳазор бемори диабет, 1,5 миллион дардманди рағи хунгузари дил пура ба давою дармон фаро гирифта мешаванд. 70 фоизи мурочиати аҳолии ба кумаки тиббӣ муҳтоҷ дар зинаи аввал ҳаллу фасл карда хоҳад шуд.

Чунин ислоҳот на фақат ба афзудани дарозумрии миёнаи шах-

рвандон, балки боз ба беш аз пеш беҳтар шудани саломатии тамоми табақаҳои аҳоли хидмат хоҳад кард. Аз ҷумла, дар байни кудакон бемориҳои ирсӣ ду баробар коҳиш меёбанд. Аҳолии синнаш аз 55 зиёд ҳар сол ду маротиба 100 фоиз аз назорати профилактикӣ гузаронида ва селлюляро барқарор карда мешавад.

Умуман дар лоиҳаи Стратегия «Ўзбекистон – 2030» на фақат ба ҳифзи саломатии аҳоли, балки боз чун дар тамоми соҳаҳои дигар ба инкишоф додани ҷанбаи иҷтимоӣ ҳам аҳамияти ҷиддӣ дода хоҳад шуд.

Аз ҷумла, ислоҳоти дар тамоми зинаҳои низоми таълим оғоз ёфта, минбаъд низ бо ҷидду ҷаҳди идора меёбанд. Тӯли солҳои 2023-2030 дараҷаи таълими мактабӣ ва гуруҳҳои тайёркунӣ, фаро гирифтани кудакон ба 100 фоиз расонидан менамояд. Барои ин 2 ҳазор кудакони нав сохта хоҳад шуд. Сохторҳои таълими томактабӣ 100 фоиз бо оби тозаи ошомидани ва инфрасохторӣ замонавии санитариву гигиенӣ таъмин карда мешаванд.

Ҳамчунин дар низоми таълими миёнаи умумӣ барномаи «Му-

хити мусоид барои таълим» татбиқ мегардад. Дар натиҷа аз соли Ҳониши 2023/2024 ҳар сол 500 ҳазор иқтисоди нав ташкил ёфта, мақдори ҷойи таълим ба 7,5 миллион расонида мешавад. Барои сохтмони мактабҳо, ки 2,5 миллион хонандаро фаро гирифта метавонанд, 8 миллиард доллар маблағ ҷудо карда хоҳад шуд.

Дар ин ҷараён барои пура фаро гирифтани сайёи кӯшиши хонандагони мактаб ба мактаби олий эътибори махсус дода мешавад. Дараҷаи таълими олий фаро гирифтани ҷавонон ҳади ақал ба 50 фоиз расонида, нишондиҳандаи қабул дар асоси гранти давлатӣ 2 баробар зиёд карда хоҳад шуд. Дар ҳамкорӣ бо донишгоҳҳои хо-риҷӣ, ки дар рӯйхати «500-бехтарин» дохиланд, тақрибан 50 барномаи муштарак таълими ва «низоми ду диплом» ҷорӣ карда мешавад.

5 муассисаи таълими олий ба донишгоҳи миллии тадқиқотӣ таъин карда шуда, барилова биноҳои таълимии дорои 120 ҳазор ҷой, ҳамчунин хобгоҳҳо барои 150 донишҷӯ бунёд мегарданд.

Агар ба тарзи хулоса гӯем, дар доираи 5 сол ба 100 ҳадафи Стратегия «Ўзбекистон – 2030» аз тариқи дар ҳафт соли минбаъда босуръат инкишоф додани мамлакат ба сафи кишварҳои пешқадамтарини дунё ворид кардани он ба нақша гирифта шудааст.

**Музаффа БАДИЕВА,**  
депутати Палатаи  
қонунгузори Олий Маҷлис.  
ЎЗА.

**Дар рейтингҳои SDG Index барои соли 2023-юм, ки Шабакани қоркарди қарорҳо дар соҳаи рушди устувори (SDSN) ва коршиносони байналхалқӣ интишор намунадаанд, Ўзбекистон дар байни 166 кишвари ҷаҳон бо индекси 71,1 мақоми 69-умро ишғол кард.**

## ЎЗБЕКИСТОН ДАР РЕЙТИНГИ БАЙНАЛХАЛҚӢИ SDG INDEX ҲАШТ ЗИНА БОЛО РАФТ

Бинобар маълумоти Кумитаи давлатии омор Ўзбекистон нишондиҳандаи худро нисбати соли 2022-юм 8 зина боло бардошт, ки имкон дод мамлакат аз ҷойи 77-ум (индекси 69,9) ба мақоми 69-уми рейтингҳои умумӣ барояд.

Мувофиқи ҳисоботи бинабар индекси Ҳадафҳои рушди устувори (SDG Index) барои соли 2023-юм дар Ўзбекистон рушди мусбати 10 нишондиҳандаи Ҳадафҳои рушди устувори ба қайд гирифта шудааст:

- коҳиши нодорӣ дар мамлакат;
- тақими саломатӣ ва кумак барои фаровонҳои;
- пешниҳоди таълими босифат;
- муваффақшавӣ ба баробари гендерӣ;
- оби тоза ва санитария;
- саноатикунонӣ, инноватсия ва инфрасохтор;
- рушди устувори шаҳрҳо ва деҳқаллаҳо;
- мубориза бо тағйироти иқлим;
- сулҳу саломатӣ, адолат ва идоракунии самарабахш;
- ҳамкорӣ барои рушди устувор.

АИ «Дунё».

Мавзӯи доғи рӯз

## МО АЗ РӢҲШИНОС ЧӢ МЕҲОҶЕМ?

Пештар онҳое, ки ба рӯҳшиносӣ ё психиатр муроҷиат мекарданд, «бемори рӯҳӣ» ҳисобида мешуданд. Бинобар ин ба назди рӯҳшинос рафтани худро пинҳон медоштанд. Баъди маълум шудани психотерапия, муносибати одамон ба ин масъала тағйир ёфт ва он як ҳодисаи муқаррарӣ шуд.

Мувофиқи маълумоти мутахассисони амриқӣ, беш аз 20 фоизи аҳолии қуҳансоли ин кишвар муаммои равоӣ ва эҳсосотӣ доранд, вале зиёда аз 65 фоизи онҳо ба рӯҳшинос муроҷиат мекунаанд.

Дар мамлакати мо чӣ? Афсӯс, ки бобати муроҷиати шаҳрвандони Ўзбекистон ба рӯҳшинос маълумоти аниқ нест. Бино ба маълумоти ташкилоти мутасаддӣ ин қабил муроҷиатҳо ба рӯҳиат гирифта намешаванд.

Мо бо мақсади донишҷӯи ҷавобӣ ин суол дар саҳифаҳои иҷтимоӣ бо пурсиши «Оё шумо ба қабил рӯҳшинос рафтаед? Ба фикри шумо, оё инсон ба рӯҳшинос эҳтиёт дорад?» муроҷиат кардем. Аксари онҳое, ки дар ин пурсиш иштирок карданд, нисбати рӯҳшиносон назари мусбат доданд, вале на ҳама ба рӯҳшинос муроҷиат карданд.

Масалан, Мухайё Солеева, ихроҷ кардааст: «Як шиносам қанд вақт ба қабил рӯҳшинос рафт. Меғӯяд, ки як соати маслиҳат (консултатсия)-и ӯ 800 ҳазор сӯм аст. Аммо натиҷае ба даст наовардааст. Танҳо вақт ва маблағашро аз даст додаасту ба...»

Нозима Мухторова, собиқадори меҳнат муносибати худро нисбати рӯҳшиносон чунин баён мекунад: «Ба фикрам, агар инсон барои баргарафтан ба ҳолати худ аз дарду ғами зиндагӣ худашро ба рӯҳшиносона муроҷиат карда, ба ӯ ҳатто рӯҳшиносии номдору соҳибилм низ кумак карда наметавонанд. Бинобар ин, инсон бояд бештар китоб хонад. Боз як чизи дигар: аслан ташвишу ғами оилавию ба каси дигар маълум кардан ба маданияти мо дуруст намеояд. Бо ин ман гуфтанӣ нестам, ки масалан, агар дар хонадон ба арус зулм карда шавад, ӯ инро ба каси дигар ба ӯ хешовандонаш маълум накунад. Албатта, ҳолатҳои ҳам мешаванд, ки онро бояд яқҳо ба калонсолони оила — пирони рӯзгордида ҳаллу фасл кард. Хуллас, инсон ӯ хоҳ зан бошад, хоҳ мард, хоҳ ҷавон бошад, хоҳ солхӯрда, бояд ҳар як муаммову норасоию аввало ба тарозии ақл барқас карда, баъд қарор қабул кунад. Агар одам соҳибӣ сабуру тоқат барин хиллатҳои ҳуби инсонӣ бошад, ҳамаи мушкиливу норасоиҳои зиндагиро паси сар карда метавонад...»

Алишер Низомов, соҳибкор: «Зиндагӣ пастиву баландиҳои худро дорад. Албатта, дар ин роҳи ноҳамвор инсон ба бисёр ҳолату лаҳзаҳои ноғуву дучор мешавад ва ба рӯҳшинос эҳтиёт пайдо мекунад. Аммо солҳои охир рӯҳшиносони «сохта» ҳам хеле зиёд шудаанд. Худро «рӯҳшинос» муаррифӣ намуда, бо мақсади дарёфти маблағ, яъне ба роҳ мондани «бизнес» доништану надони, маслиҳатҳои медиҳанд. Бисёр мушоҳида кардаам, ки ҷое, ки бо маслиҳати рӯҳшинос оилае мустақим гардад, баръакс пароканда шудааст...»

Умар Қаршиев, шифокор, рӯҳшиносии шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ виллоят. «Психология соҳаест, ки руҳсатнома талаб карда намешавад. Бинобар ин, ҳоло бисёрҳои курсҳои моҳонаро тамою карда, худро психолог мешиноранду курсҳои таълими кӯшода, фаъолиятанорро ба роҳ менамоянд. Шудааст, ки баъзе шахсон фарзандашонро солҳои дароз ба қабил психолог бурдану даво наёфта, оқибат назди мо овардаанд. Ҳатто шикоят ҳам мекунаанд, ки маблағи зиёд сарф карда, натиҷае надидаанд. Ҷавоби ман ба ҳамаи онҳо яқтост: ҳангоме ки аз бозор ё дукан маҳсулот харид мекунад, ҳатман онро аз назар мегузаронед, чаро ҳангоми давочӣ ба мутахассис муроҷиат накарда, ба таърифу тавсифҳои кӯчагӣ бовар мекунад? Бо ин гуфтаниам, ки дар зиндагӣ баробари муаммоҳои бемориҳои рӯҳӣ нисбати ҳастанд. Намудиҳои онҳо хеле зиёдаанд, масалан, невроз, психоз, депрессия, ақибмонӣ ва ғайра. Дар чунин мавридҳо мо бояд ба беморон на танҳо бо ёрии равоӣ, балки бо доруҳо ва усулҳои психотерапевтӣ нис кумак расонем.

дааст...»

Нилуфар Қаҳқорова, ба рӯҳшинос муроҷиат кардани худро чунин маънидод кард: «13 сол пеш, ҳанӯз фарзандам 3-сола буд, бо баъзе сабабҳо аз шавҳарам ҷудо шудам. Бо мақсади фароҳам овардани шароити ҳуби зиндагӣ ба Туркия рафтам. Писарчаи 4-солаам падару модарам нигоҳубин карданд. Ҳар сол, ҳангоми таътил, ба хона баргашта, вақти худро бо фарзандам мегузаронидам. Бо гузашти солҳо писарам 15-сола шуд. Хоҳиш кард бо падараш вохӯрад. Хоҳиши ӯро рад накардам. Баъди ба хонаи падар рафту кардан ӯ тамоман дигар шуд. Ахлоқаш ҳам тағйир ёфт. Ба хона намайи шаб меомад, ба гапи ман гӯш намекард. Алҳол ба будану набудани ман эътибор ҳам намедиҳад. Баъдтар шарт гузошт, ки дар алоҳидагӣ зиндагӣ мекунад. Ин ҳамаро ба рӯҳшинос гуфтам. Ҷӯе ман имкониятҳои фарзандамро маҳдуд мекардам. Ҷӯе ба ҳоли худаш гузоштанро тавсия карда, маслиҳат дод, ки ба ин розигӣ диҳам. Ҷар қадар, ки ба фарзанд маҳдудият гузоред, ҳамон қадр, бемехр мешаванд, гуфт рӯҳшинос.

— Ҳоло худ ба худ меандешам, пас падару модараморо муроҷиат тарбия карда буданд. Зеро ба мо баъди соати 7-и бегоҳӣ ба кӯча баромадан манъ ва сахар бедор шуда, баъди саранҷомӣ баъзе корҳо ба сари дастархон нишантан анъана буд. Мо ҳафт нафар фарзанд, ҳақ надоршем, ки ин анъанаро вайрон кунем. Сухану хоҳиш модаркалонро бобо, падару модар ва ҳатто хешовандону наздиконамон қунун махсус меёфт...»

Вақтҳои охир семинарҳои тренинги оҷонсон маълум гаштаанд, ки имрӯз ба калон соҳаи иҷтимоӣ назар наандозед, даҳо тарғиботи тренингиҳои равоӣ-шиносӣ аз қабил «Роҳҳои дарёфти маблағ», «Пул гардиши пул», «Зани оҳанрабо», «Зани дилрабо», «Назорати бошууроно»-ро мебинед. Баъзе равоӣ-шиносон ҳатто қафолат медиҳанд, ки пас аз иштирок дар курси онҳо дар ҳаёти мо муъҷиза рӯй медиҳад.

Ҳангоми омода кардани мақола ман дар Instagram паҳши мустақими як равоӣ-шиносро дидам. Ӯ меғӯфт, ки дар бораи машқи оинаи машҳури вақтҳои охир паҳншуда, суҳбат хоҳад кард ва шахсе, ки аз он истифода мебарад, зуд комёб мешавад.

Рости гап, суханони ӯ эътибори маро ба худ кашиданд ва қарор кардам, ки барномамро то охир тамошо кунам.

Барномаи видеоӣ тақрибан як соат давом кард. Психолог «Хавотири нашав касоне ҳастанд, ки аҳоли аз вази ту ҳам бадтар доранд, сабр кардан даркор»- барин гапҳои умумӣро меғӯфт. Ниҳоят, суҳбат ба охир расид ва он зан ба таълими машҳури «Машқи оина» гузашт:

«Дар назди оина бисёр нишинеб ва ба акси худ нигоҳ карда: Ва! Чӣ қадар ҳолату лаҳзаҳои ноғуву дучор мешавад ва ба рӯҳшинос эҳтиёт пайдо мекунад. Аммо солҳои охир рӯҳшиносони «сохта» ҳам хеле зиёд шудаанд. Худро «рӯҳшинос» муаррифӣ намуда, бо мақсади дарёфти маблағ, яъне ба роҳ мондани «бизнес» доништану надони, маслиҳатҳои медиҳанд. Бисёр мушоҳида кардаам, ки ҷое, ки бо маслиҳати рӯҳшинос оилае мустақим гардад, баръакс пароканда шудааст...»

Умар Қаршиев, шифокор, рӯҳшиносии шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ виллоят.

— Психология соҳаест, ки руҳсатнома талаб карда намешавад. Бинобар ин, ҳоло бисёрҳои курсҳои моҳонаро тамою карда, худро психолог мешиноранду курсҳои таълими кӯшода, фаъолиятанорро ба роҳ менамоянд. Шудааст, ки баъзе шахсон фарзандашонро солҳои дароз ба қабил психолог бурдану даво наёфта, оқибат назди мо овардаанд. Ҳатто шикоят ҳам мекунаанд, ки маблағи зиёд сарф карда, натиҷае надидаанд. Ҷавоби ман ба ҳамаи онҳо яқтост: ҳангоме ки аз бозор ё дукан маҳсулот харид мекунад, ҳатман онро аз назар мегузаронед, чаро ҳангоми давочӣ ба мутахассис муроҷиат накарда, ба таърифу тавсифҳои кӯчагӣ бовар мекунад? Бо ин гуфтаниам, ки дар зиндагӣ баробари муаммоҳои бемориҳои рӯҳӣ нисбати ҳастанд. Намудиҳои онҳо хеле зиёдаанд, масалан, невроз, психоз, депрессия, ақибмонӣ ва ғайра. Дар чунин мавридҳо мо бояд ба беморон на танҳо бо ёрии равоӣ, балки бо доруҳо ва усулҳои психотерапевтӣ нис кумак расонем.

Умар Қаршиев, шифокор, рӯҳшиносии шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ виллоят.

— Психология соҳаест, ки руҳсатнома талаб карда намешавад. Бинобар ин, ҳоло бисёрҳои курсҳои моҳонаро тамою карда, худро психолог мешиноранду курсҳои таълими кӯшода, фаъолиятанорро ба роҳ менамоянд. Шудааст, ки баъзе шахсон фарзандашонро солҳои дароз ба қабил психолог бурдану даво наёфта, оқибат назди мо овардаанд. Ҳатто шикоят ҳам мекунаанд, ки маблағи зиёд сарф карда, натиҷае надидаанд. Ҷавоби ман ба ҳамаи онҳо яқтост: ҳангоме ки аз бозор ё дукан маҳсулот харид мекунад, ҳатман онро аз назар мегузаронед, чаро ҳангоми давочӣ ба мутахассис муроҷиат накарда, ба таърифу тавсифҳои кӯчагӣ бовар мекунад? Бо ин гуфтаниам, ки дар зиндагӣ баробари муаммоҳои бемориҳои рӯҳӣ нисбати ҳастанд. Намудиҳои онҳо хеле зиёдаанд, масалан, невроз, психоз, депрессия, ақибмонӣ ва ғайра. Дар чунин мавридҳо мо бояд ба беморон на танҳо бо ёрии равоӣ, балки бо доруҳо ва усулҳои психотерапевтӣ нис кумак расонем.

Умар Қаршиев, шифокор, рӯҳшиносии шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ виллоят.

— Психология соҳаест, ки руҳсатнома талаб карда намешавад. Бинобар ин, ҳоло бисёрҳои курсҳои моҳонаро тамою карда, худро психолог мешиноранду курсҳои таълими кӯшода, фаъолиятанорро ба роҳ менамоянд. Шудааст, ки баъзе шахсон фарзандашонро солҳои дароз ба қабил психолог бурдану даво наёфта, оқибат назди мо овардаанд. Ҳатто шикоят ҳам мекунаанд, ки маблағи зиёд сарф карда, натиҷае надидаанд. Ҷавоби ман ба ҳамаи онҳо яқтост: ҳангоме ки аз бозор ё дукан маҳсулот харид мекунад, ҳатман онро аз назар мегузаронед, чаро ҳангоми давочӣ ба мутахассис муроҷиат накарда, ба таърифу тавсифҳои кӯчагӣ бовар мекунад? Бо ин гуфтаниам, ки дар зиндагӣ баробари муаммоҳои бемориҳои рӯҳӣ нисбати ҳастанд. Намудиҳои онҳо хеле зиёдаанд, масалан, невроз, психоз, депрессия, ақибмонӣ ва ғайра. Дар чунин мавридҳо мо бояд ба беморон на танҳо бо ёрии равоӣ, балки бо доруҳо ва усулҳои психотерапевтӣ нис кумак расонем.

Умар Қаршиев, шифокор, рӯҳшиносии шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ виллоят.

— Психология соҳаест, ки руҳсатнома талаб карда намешавад. Бинобар ин, ҳоло бисёрҳои курсҳои моҳонаро тамою карда, худро психолог мешиноранду курсҳои таълими кӯшода, фаъолиятанорро ба роҳ менамоянд. Шудааст, ки баъзе шахсон фарзандашонро солҳои дароз ба қабил психолог бурдану даво наёфта, оқибат назди мо овардаанд. Ҳатто шикоят ҳам мекунаанд, ки маблағи зиёд сарф карда, натиҷае надидаанд. Ҷавоби ман ба ҳамаи онҳо яқтост: ҳангоме ки аз бозор ё дукан маҳсулот харид мекунад, ҳатман онро аз назар мегузаронед, чаро ҳангоми давочӣ ба мутахассис муроҷиат накарда, ба таърифу тавсифҳои кӯчагӣ бовар мекунад? Бо ин гуфтаниам, ки дар зиндагӣ баробари муаммоҳои бемориҳои рӯҳӣ нисбати ҳастанд. Намудиҳои онҳо хеле зиёдаанд, масалан, невроз, психоз, депрессия, ақибмонӣ ва ғайра. Дар чунин мавридҳо мо бояд ба беморон на танҳо бо ёрии равоӣ, балки бо доруҳо ва усулҳои психотерапевтӣ нис кумак расонем.

**Дилафруз АБДУРАҶОБ**  
ШАҲРИ САМАРҚАНД.

## ТАЪЛИМИ ТОМАКТАБӢ — ПОЯГУЗОРИ ДОНИШ

**Дар Агентии таълими томактабӣ доир ба корҳои татбиқнамудаи ин сохтор тӯли шаш моҳи гузаштаи соли ҷорӣ анҷумани матбуотӣ баргузор шуд.**

Таъкиди гарди, ки алҳол дар ҷумҳуриамон 30 ҳазору 792 адад муассисаи таълими томактабӣ фаъолият бурда, аз он 6 ҳазору 734-тоаш давлатӣ ва 24 ҳазору 58 ададдан нодавлатӣ ба шумор мераванд. Муассисаҳои таълими томактабӣ 2 миллиону 111 ҳазору 487 нафар хурдсолонро фаро гирифтанд, ки 647 ҳазору 655 нафари он бачаҳои шашсола мебошанд. 563 ҳазору 331 нафарашон синни мактабианд.

Моҳи майи соли ҷорӣ 7 автобуси ISUZU HC-40 барои хидмат ба муассисаҳои томактабӣ виллоятҳои Қашқадарё ва Сурхондарё фиристода шуданд.

Дар ҷумҳури зиёда аз 74 ташкилоти таълими томактабӣ ихтисосонидашуда мавҷуд буда, дар онҳо 576 гуруҳ фаъолият мебаранд ва 6 ҳазору 77 нафар бачагонии доирӣ нуқсонии ҷисмонӣ ё ки рӯҳӣ тарбия мегаранд. Дар тӯли соли Ҳониши 2022-2023 бо иштироки

Агентии таълими томактабӣ ва мутахассисони малаканоки Вазорати ниғаҳдорию тандурустӣ яқҳо бо гуруҳи комиссияни тиббӣ-рӯҳӣ-педагогӣ 8 ҳазору 976 нафар кӯдак аз санҷиши тиббӣ гузаронда, ба 7 ҳазору 804 нафари онҳо ба муассисаҳои таълими томактабӣ ихтисосонидашудаи бисёрҷанба хулоса-роҳат дода шуданд. Дар шаш моҳи гузаштаи соли ҷорӣ 7 ҳазору 828 нафар роҳбар ва кадрҳои педагогӣ, инчунин 71 нафар муаллимони коллеҷҳо тақмили ихтисос намунаанд. Дар ду муассисаи таълими олии назди Агентии таълими томактабӣ – Донишгоҳи Пучони шаҳри Тошканд 1 426 нафар, дар филиали Донишгоҳи давлатии омӯзгорию ба номи А. И. Герценсия Русия 612 нафар талаба тахсил гирифта истодаанд.

**Ҳ. АБДУНАЗАРОВ.**



Дар вилояти Хоразм ба мақсади беҳтар намудани сифати хидматрасони тиббӣ ба аҳоли қорҳои дастгирии субъектҳои соҳибкории хусусӣ босамар бурда мешавад. Созмон додани клиникаи хусусӣ дар маҳаллаи «Фирӯз»-и шаҳри Урганч тасдиқи он мебошад. Ин маскани тиббӣ дар шақли ЧММ «Memorial Hospital» ташкил шуда, дорои 100 ҷой аст ва мутахассисони соҳа, ба монанди кардиолог, педиатр, уролог, терапевт, эндохринолог, онкологҳо ба аҳоли хидмати босифат мерасонанд.

Дар сурат: дар маскани тиббиётӣ «Memorial Hospital».

Суратгир: Б. САИДОВ (ЎЗА).

## РОҶҶО АСФАЛТПӢШ МЕГАРДАНД

**Имрӯзҳо барои муносиб пешвоз гирифтани 32-солагии соҳибистиқлолии мамлакат тайёрии ҳама тарафа дида мешавад.**

Сокинони маҳаллаи «Ковчин»-ро фасли тобистон пурчангу хок будани роҳ, зимистон лоилоудии он пайваста ба ташвиш меорад. Мувофиқи қарори Президент аз 25 октябри соли 2022 «Дар бораи ҷорӣ тадбирҳои иловагии беҳтар намуда-

ни инфрасохтори маҳаллаҳо дар солҳои 2022 - 2023» 5,5 километр роҳи ин ҷо асфалтпӯш гарди. Ба роҳсозии ҷамъияти масъуляташ маҳдуди «Amirbek Gold Way Servis» лозим омад, ки барои ин 2 миллиарду 600 миллион сӯм маблағ харҷ кунад. Ҳамин

тариқа, 4100 метр роҳи автомобилӣ 4К – 190, ки аз деҳаи Ушот мегузарад, аз ҷониби қорхонаи унитарии истифодаи роҳи ноҳияи Бухоро бо 2 миллиард сӯм маблағ асфалт карда шуд. Мувофиқи қарори номбурда дар ноҳияи Ҷондор қариб 60 километр роҳ таъмир карда мешавад.

**Амрулло АВЕЗОВ,**  
ҳабарнигори  
«Овози тоҷик»  
дар вилояти Бухоро.



Ганҷи ораста

Абуали ибни СИНО

РУБОИЁТ

Аз қаъри гили сияҳ то авчи Зухал, Кардам ҳама мушқилоти гетиро ҳал...

Куфре чу мане газофу осон набувад, Маҳкамтар аз имони ман имон набувад...

Май душмани масту дӯст бо хушёр аст, Андак тарёку беш заҳри мор аст...

Бо душмани ман чу дӯст бисёр нишаст, Бо дӯст набоядам дигар бор нишаст...

З-он пеш, ки аз ҷаҳон фуру монӣ фард, Он беҳ, ки набоядат пушаймонӣ ҳ(в)ярд...

Дил гарчи дар ин бодия бисёр шифофт, Як мӯй надонист, вале мӯй шифофт...

Пораву абгор кун

Офтобо, баҳти хоболуди мо бедор кун, Ҷарҳи ноҳамворро бо гармиат ҳамвор кун...

Аз мусибатҳои олам тира гашта қалби ман, Манзилламо бо нигоҳат манбаи анвор кун...

Ҳар хасу хоре ба зери по намеҳоям дигар, Гар ба ҷо по гузорам, равзаву гулзор кун...

Аз фалак омад ба сар бас ранчу бас озорҳо, Ин дили ғамдидаро аз шодиҳо саршор кун...

Баски андар зиндаги ағёру ёрон бешумор, Дӯстнор сарбаланду душманонро хор кун...

Бошӣ ҳар гаҳ тақягоҳам, ноумедӣҳо хатост, Наҳли уммедаи маро бо меҳри худ пурбор кун...

Пардаи абр аст, Офтобо, байни мо девори Чин, Бо насиме абрхоро пораву абгор кун...

Саодат САНГИНОВА

Вилояти СУРХОНДАРЁ

Санҷиши қалам

ДУДИ ҲАСРАТ

(Дар сўғвории хоҳарам)

Дар ин рӯзи гарон, оваҳ, дили сад пора мегиряд, Зи хомӯш алвидоӣи ту чигар ҳамвора мегиряд...

Кучо рафти, хато рафти, табассум аз лабам бурди, На борон аст меборад, фалак бечора мегиряд...

Бишуд аз дидаҳо пинҳон маҳи духафтаи рӯят, Маҳи шаб дар суроги ту кунун дар бора мегиряд...

Надида навбахори умр, эй бутта, хазон гашти, Насим бе барги рӯйи ту ба кунҷе зора мегиряд...

Тасаввур карданам душвор маргатро, аё хоҳар, Тасаввур гар кунам, чашми тари ангора мегиряд...

Ба ёди навниҳоли қомату чашмони хандонат, Ту гӯй ин замон бо ман ҳама сайёра мегиряд...

Ҳамид ХОЛМУЪМИНОВ, омӯзгори мактаби рақами 10-уми ноҳияи Деҳқонобод.

Аз рӯзгори адибони ҷаҳон

АНТОША ЧЕХОНТЕ

АНТОША ЧЕХОНТЕ

Нависандаи маҳбуб – Антон Чехов дар бачаги сахтиҳои зиёде кашида...

Инак, боз як воқеаи ҷолиб аз ҳаёти ҳаҷнависи бузург. Чехов беш аз 50 номи мустаор (тахаллул) дошт...

Станиславский дар ёддошташ овардааст, ки вақте Антон Павлович меҳмони ӯ буд...

Имрӯз субҳи содиқ вақти бомдод хоёе дидам, ки бобоям бо қатъият мегуфт...

Солҳои охир бо кору хондан ҳеҷ вақт намеёфтам, ки раваму момои пиронсолламо...

Дар ин деҳаи зебоманзар ба воя расидам ва тарбияи ду боборо гирифта...

Порae аз рӯзгори Балзак

Боре ба хонаи нависандаи ҳанӯз на он қадар машҳур дузд даромад...

Муосирони адиб бар онанд, ки маҳз хисси баланди ҳаҷв ба Балзак кумак...

Дар ин деҳаи зебоманзар ба воя расидам ва тарбияи ду боборо гирифта...

Халил саргарми ҳезум-кафони буд, ки занги телефонаш баланд шуд...

Халилчик, ту дар кучо? – Шунда шуд овози дӯшташ Зокир...

Баромад, Даре нагузашта «Нексия»-и зард назди дарвоза қарор гирифт...

Баъди ҳолпурси: – Ба мошин шин, рафтем! – гуфт Чамшед...

– Наметавонам, кор дорам. Болои ин, беғоҳируйи бояд ба беморхона равам...

– Шин! Мақсадро дар роҳ мефаҳмонам, – аз боэъзуш дошта қашола кард Шароф...

– Охир... – Хавотир нақаш, ҷура, гӯш кун. Моён бо дӯстони оҳаликӣ гаштак дорем...

Ҳеч шодӣ нест андар ин ҷаҳон, Бартар аз дидори рӯйи дӯстон...

– Гуфтааст Рӯдакии бузургвор. – Майлаш бо шумоёи ме-равам. Фақат либосамро иваз кунам...

Сабукрав торкиро бо чароги худ дарронда ба деҳаи Оҳалик расид...

Сабукрав торкиро бо чароги худ дарронда ба деҳаи Оҳалик расид...

Сабукрав торкиро бо чароги худ дарронда ба деҳаи Оҳалик расид...

Сабукрав торкиро бо чароги худ дарронда ба деҳаи Оҳалик расид...

Сабукрав торкиро бо чароги худ дарронда ба деҳаи Оҳалик расид...

Сабукрав торкиро бо чароги худ дарронда ба деҳаи Оҳалик расид...

Сабукрав торкиро бо чароги худ дарронда ба деҳаи Оҳалик расид...

Сабукрав торкиро бо чароги худ дарронда ба деҳаи Оҳалик расид...

Сабукрав торкиро бо чароги худ дарронда ба деҳаи Оҳалик расид...

Сабукрав торкиро бо чароги худ дарронда ба деҳаи Оҳалик расид...

Сабукрав торкиро бо чароги худ дарронда ба деҳаи Оҳалик расид...

Сабукрав торкиро бо чароги худ дарронда ба деҳаи Оҳалик расид...

Сабукрав торкиро бо чароги худ дарронда ба деҳаи Оҳалик расид...

Сабукрав торкиро бо чароги худ дарронда ба деҳаи Оҳалик расид...

СОҶИБИ САВТИ ДОВУДӢ

Саро, эй нағмасози дил, ки дил дил буданаш донад, Нафас дар гармии овози ту осуданаш донад...

Бие дар парда нохун зан, ки мо дар пардаи хобем, Саҳар бо чашми нилуфар ниғаҳ бикшуданаш донад...

Зиҳ, эй лаҳни лохутӣ, зиҳ, эй савти довудӣ, Зи гӯши халқ мебӯсам агар бишнудтанаш донад...

(ФАРЗОНА).

Борбади Марвазӣ дар таърих ҳамчун мутриби чирадасту муганнии хушсадо зикр ёфта, дар олам ҳамчун устои санъати Шарқи куҳан шухрату маъруфият пайдо кардааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

Устод Ҷўрабек Набиев моҳи феврالی соли 1941 дар деҳаи Ғулақандози вилояти Суғд ба дунё омадааст...

гонро ӯ барои худаш мактаби омӯзиш қарор медиҳад.

Домани устод гиру шод шав, Муддате хидмат куну устод шав.

Бо гузашти наҷандон вақти тӯлонӣ дар дили ҳазорон муҳлисонаш маъво гирифта, устои соҳибмактаби замони худ мегардад...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...



аз он: Эрон, Афғонистон, Озарбойҷон, Ҳиндустон ва дар давлатҳои Шарқу Ғарб маъруфияти зиёд дорад...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Ҳусейн ҚОСИМӢ.

Гиромидошт

НОМИ НЕКАШ ДАР ДИЛУ ДАР ЗАБОНҶО

те хонаи бобои дигарам мерафтам, бо ҳамроҳии писари тағоам ўро саволборон мекардем...

Иззатуллоҳи Кенча шоири шинохтаи зуллисонаи Сурхондарё буда, бо ду забон: тоҷикиву ўзбекӣ шеърҳо менавишт...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...

Устод Ҷўрабек Набиев дар роҳи санъат сабаку услуби ба худ хос дошта, дар сароидани сурудҳои жанри классикии суннатиамон...